

## Э Ё Л О Н!

Муассисаи давлатии “Маркази барномаҳои байналмилалӣ”-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки қабули ҳуҷҷатҳо ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар тибқи Стипендияи байналмилалӣи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дурахшандагон” дар зинаҳои таҳсилотӣ: бакалавр, мутахассис, магистратура (ординатура), аспирантура ва докторантура то 20.06.2022 давом дорад.

### НОМГҶҶИИ ИХТИСОСҶО АЗ РҶҶИИ ЗИНАИ ТАҶСИЛОТ:

#### БАКАЛАВР:

1. Сурдопедагогика – информатика
2. Геодезияи муҳандисӣ, маркшейдерӣ ва харитасозӣ
3. Огоҳкунӣ ва бартаарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода
4. Автоматонии равандҳои технологӣ дар истехсолот (саноати сабук
5. Математикаи амалӣ
6. Тархрезӣ ва лоиҳакашии компютери воситаҳои радиоэлектроника
7. 3D-дизайнер, веб-дизайнер, дизайнер-техник дар соҳаи саноати сабук
8. Физик-механик
9. Инженер-конструктор
10. Геофизики соҳаи нафт ва газ
11. Коргардон-барномасозии чандрасонаӣ (Режиссёр анимации и компьютерной графики – мультимедиа)
12. Ҳифзи комплекси объектҳои иттилоотонӣ
13. Пармакунии чоҳҳои нафт ва газ
14. Муҳандис оид ба обтаъминкунӣ ва рафъи обҳои партов
15. Мутахассис оид ба идоракунии ҳамгириёнаи захираҳои об
16. Экотахлилгар дар сохтмон
17. Филмноманавис
18. Наворбардори филмҳои ҳунарию мустанад
19. Пиротехник

#### МУТАХАССИС:

1. Геохимияи амалӣ, минералогия ва петрология
2. Усулҳои геофизикии ҷустуҷӯӣ ва иктишофи конҳои канданиҳои фойданок Муҳандис дар соҳаи химояи релегӣ ва автоматика
3. Системаҳои автоматикунони лоиҳакашӣ
4. Офтальмолог барои гузаронидани амалиётҳои ҷарроҳии ретиналӣ, ҷарроҳии пластикии чашм
5. Духтури варзишӣ
6. Психотерапевт

#### МАГИСТРАТУРА:

1. Тибби ветеринарӣ – фарматсевт
2. Осорхонашиносӣ ва ҳифзи ёдгории таърихӣ фарҳангӣ
3. Гидрометеорология ва метеорология
4. Ҳуқуқшиносии байналмилалӣ
5. Бозорҳои молиявӣ ва институтҳо
6. Стратегияҳои молиявӣ ва таҳлил
7. Иқтисоди рақамӣ
8. Муҳандис вобаста ба манбаҳои барқароршавандаи энергия
9. Мутахассиси кӯпрӯксоз
10. Мутахассиси нақбҳо
11. Гармидиҳӣ, шамолдиҳӣ, кондитсионерӣ ва газтаъминкунӣ
12. Биофизика
13. Амнияти иттилоотӣ (компютерӣ)

#### АСПИРАНТУРА:

1. Конструксиҳои сохтмони биноҳо ва иншоотҳо
2. Системаҳои энергетикаи барқӣ ва комплексҳо
3. Химияи таҳлили
4. Технологияи иттилоотӣ
5. Дорусозӣ
6. Ҷарроҳи қафаси сина
7. Тағлиқи доруворӣ
8. Диетология
9. Эндурология
10. Генетикаи тиббӣ

#### ДОКТОРАНТУРА:

1. Таҳлили математикӣ
2. Физикаи эксперименталӣ
3. Технологияи полиграфӣ ва борҷомасозӣ
4. Муҳандис вобаста ба манбаҳои барқароршавандаи энергия
5. Эпидемиология
6. Биологияи молекулавӣ
7. Радиобиология
8. Технология ва таҳрезии маҳсулоти саноати сабук
9. Вирусология

#### ОРДИНАТУРАИ КЛИНИКӢ:

1. Ҷарроҳи қафаси сина
2. Бемориҳои асаб
3. Ҷарроҳии абдоминалӣ
4. Анатомиаи патологӣ
5. Наркология
6. Тибби судӣ

#### ҲУЧҚАТҲОИ ЛОЗИМА БАРОИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУН:

1. Ариза (намуна дар марказ пешниҳод мешавад)
2. Анкетаи шакли муқарраршуда (дар марказ пешниҳод мешавад)
3. Нусхаи шиноснома
4. Нусхаи нотариалӣ тасдиқшудаи шаҳодатномаи таваллуд
5. Ҳуҷҷат дар бораи таҳсилот: аттестат ё маълумотнома (бо муҳр ва сурат) аз муассисаи таълими таҳсилоти миёнаи умумӣ дар бораи хатмкунандаи синфи 11 будан. Нусхаи диплом бо замимаҳои (барои дараҷаи зинаи таҳсилоти бакалавр, мутахассис, магистр, аспирант ва доктор)
6. Маълумотномаи тиббӣ 0,86 ё 0,38 ва ВИЧ/СПИД
7. Маълумотномаҳо аз диспансерҳои наркологӣ ва психоневрологӣ
8. Сертификати забонҳои хориҷӣ (TOEFL/IELTS, HSK ва ғайра (дар ҳолати мавҷуд будан)
9. Дастовардҳои доғалаб (дипломи дараҷаи 1,2,3, сертификат, медал, ифтихорнома ва ғайра дар ҳолати мавҷуд будан)
10. Реферат аз рӯи мавзӯи интихобгардида (барои дараҷаи зинаи аспирант ва доктор)
11. Мақтуби тавсиявӣ (рекомендательное письмо)
12. Маълумотнома аз ҷои истиқомат
13. Нусхаи шиносномаи падару модар
14. Маълумотнома аз ҷои кори падару модар (дар ҳолати муваққатан бекор будани волидайн аз шӯбаи шуғли аҳолии ҷои истиқомат пешниҳод намудани маълумотнома)
15. 4 дона расми ранга 3x4
16. Маълумотномаи доғи судӣ.